

## ТАСДИҚ МЕКУНАМ

Директори Институти фалсафа,  
сиёсатшиносӣ ва ҳуқуки ба номи

А. Баховаддинови Академияи  
миллии илмҳои Тоҷикистон,  
д.и.ф. дотс.



Назар М. А.

24 октябри соли 2023

## ХУЛОСЛАИ

Шӯъбаи сиёсатшиносии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуки  
ба номи А. Баховаддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон  
аз «23» октябри соли 2023

Диссертасияи Муродзода Муҳсин Муқим «Масоили таҳқими  
хувияти миллии ҷавонон дар замони соҳибистиклолии Тоҷикистон:  
ҷанбаи сиёсӣ-ичтимоӣ» дар шӯъбаи сиёсатшиносии Институти фалсафа,  
сиёсатшиносӣ ва ҳуқуки ба номи А. Баховаддинови Академияи миллии  
ilmҳои Тоҷикистон омода шудааст.

Муродзода Муҳсин Муқим соли 2016 Донишгоҳи таҳникӣ  
Тоҷикистонро бо ихтиоси “манъбаҳои барқароршавандаш  
ғирианъанавии энергия” ва соли 2018 Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро  
бо ихтиоси “идоракуни мақомоти марказӣ ва маҳалӣ” хатм  
намудааст. Аз соли 2020 унвонҷӯи шӯъбаи сиёсатшиносии Институти  
фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуки ба номи А.М. Баховаддинови  
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон буд ва айни замон мудири  
Баҳши таҳлил ва иттилооти дастгоҳи марказии Кумитаи кор бо ҷавонон ва  
варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Аз тарафи унвонҷӯ имтиҳонҳои зерини номзадӣ супорида шудааст:

- таъриҳ ва фалсафай илм ба баҳои «хуб» 05 ноябрь соли 2020;
- забони хориҷӣ (англисӣ) ба баҳои «хуб» 27 май соли 2021;
- забони хориҷӣ (русӣ) ба баҳои «хуб» 29 ноября соли 2021;
- сиёсатшиносии умумӣ ба баҳои «аъло» 06 августи соли 2021;
- сиёсатшиносӣ аз рӯйи ихтиосе ба баҳои «аъло» 20 августи соли 2021;

Шаҳодатнома дар бораи супоридани имтиҳонҳонномзадӣ № 849 аз  
27 августи соли 2021 аз тарафи Раёсати Академияи миллии илмҳои  
Тоҷикистон дода шудааст.

Роҳбари илмӣ: **Комилбек Амид Ёрбек** - доктори илмҳои сиёсӣ.

Диссертасиян унвончӯ Муродзода Муҳсин Муқим дар маҷлиси Шуъбаи сиёсатининосин Институти фалсафа, сиёсатининосӣ ва хукуки ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии шӯрои Тоҷикистон мухокима гардида, барои ҳимоя тавсия дода шудааст. Дар мухокима иштирок доштанд: Муҳаммад А.Н. – доктори илмҳои сиёсӣ, профессор, узви вобастаи АМИТ, Искандаров А. – доктори илмҳои сиёсӣ, профессор, Ҳидирзода М.У. – доктори илмҳои фалсафа, Ҳайдаров Р.Ҷ. – доктори илмҳои фалсафа, Раҳимов Д.Қ. номзади илмҳои сиёсӣ, муалими калон, (намояндаи муассисае, ки дар он Шӯрои диссертационӣ амал менамояд), Ҳакимов Р.М. – номзади илмҳои сиёсӣ, дотсент, Муродов С.А. – номзади илмҳои сиёсӣ, Сафарализода Ҳ.Қ. – номзади илмҳои сиёсӣ, дотсент, Доҳиудоев Ҳ.А. – номзади илмҳои сиёсӣ, Ким В.М. – ҳодими хурди илми Шуъбаи сиёсатининосӣ, Саймаҳмадов Л.Н. – ҳодими хурди илми Шуъбаи сиёсатининосӣ, Саримсаков И.Қ. – ҳодими хурди илми Шуъбаи сиёсатининосӣ ва Муродзода Муҳсин Муқим – унвончӯ.

**Аз рӯйи натиҷаи мухокимаи диссертасия ҳулюса қабул карда шудааст:** Диссертасияи Муродзода Муҳсин Муқим «Масоили таҳқими ҳувияти миллии ҷавонон дар замони соҳибистиколии Тоҷикистон: ҷаибаи сиёсӣ-иҷтимоӣ» таҳқиқоти комилу анҷомёftаи илмист, ки дорои аҳамияти назарию амалий ва навғонии илмӣ мебошад.

Проблемаи ташаккул ва таҳқими ҳувияти миллию ҷавонон дар Тоҷикистони муосир дар сохтори афзалиятҳои сиёсатининосии ватани мавкеи назаррасро инғол мекунад.

Даҳсолаҳои охир таваҷҷуҳ ба мағҳуми шинохт (идентификациЯ) ва ҳувият дар саросари ҷаҳон афзоиш ёфтааст. Ҳувияти миллий ба заррабине монанд аст, ки тавассути он бисёр ҳусусиятҳои мухимми ҳаётни муосири дилҳоҳ ҷомеа баррасӣ, арзёбӣ ва омӯхта мениаванд.

Мусаллам аст, ки ҷавонон аз нуктаи назари сиёсӣ ва равонӣ як мавзӯи маҳсуси иҷтимоӣ мебошанд, ки бояд дар ояндаи наздиқ мундариҷаи воқеияти сиёсии Тоҷикистонро муайян кунанд. Аз ин лиҳоз омӯзиши раванди ташаккул ва ҳувияти миллии ҷавони тоҷик, дарки назариявии давраи ҳозираи рушди ҷомеа, арзёбии таъсири надидаҳои ҷаҳонишавӣ, технологияи муосири иттилоотӣ ба ҳувияти ҷавонони тоҷик имрӯз барои илмҳои ҷомеаниносии ватани, ҳусусан барои сиёсатининосӣ басо мухим аст. Чунин таҳқиқот имкон медиҳад, ки бо назардошти таҳаввулоти ҳаррӯза дар ҷаҳони муосир сиёсати ҷавонон дар Тоҷикистон тақмил ёбад.

Яке аз дастовардҳои бузурги даврони соҳибистиклолӣ маҳз ба таври нодир ва мутобик ба сабку усули тоҷикона ташаккул ёфтани сиёсати давлатии ҷавонон ва тадриҷан фароҳам овардани имкониятҳои васеи рушди такомули ҷавонон дар шароити мураккаби тағйирёбии соҳториву ҷамъияти арӯбӣ мегардад.

Шароити кунуни дар Тоҷикистон фароҳамовардануда, баҳри рушду инкишофи имкониятҳои зеҳни ҷавонон ва барон ҳамчун як шахси комилу бо донишҳои замонавӣ мусаллаҳ гардидани насли наврасу ҷавони қишвар мусоидат менамояд.

Дар олами мусоир барои ҳар як давлат масъалаи ҳувияти миллӣ яке аз масъалаҳои мухимтарин ба ҳисоб меравад. Давлати тавоно ва нойдорро бидуни ваҳдати миллӣ, ҳисси дарки ҷомеаи миллӣ, мағннатҳо ва арзишҳои муштараки миллӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. Ваҳдати миллӣ ҳар қадар қавитар бошад, масъулияти шаҳрвандӣ ҳамон қадар баландтар ва эҳтимолияти амалҳои муштарак аз номи миллати мушаҳҳас зиёдтар менавад.

Ба назари мо таҳқими ҳувияти миллии ҷавонон метавонад барон шомилишавии ҷавонон гурӯҳҳои ифраттаро монеа эҷод намояд. Ба ҳамин хотир зарур аст, ки роҳу усулҳои нави таҳқими ҳувияти миллии ҷавонон дар шароити соҳибистиклолии Тоҷикистон омухта шавад. Дар ин радиф зарур, ки мағҳуми ҳувияти миллӣ, механизмҳо, замина ва омилҳои ташаккули он саҳех ва объективона дарк карда шавад.

Масоили таҳқикот аз зарурати муайян ва таҳлил кардани ҳусусиятҳо, механизмҳо ва роҳҳои таҳқими ҳувияти миллии ҷавонони тоҷик дар давраи дигаргунинавии ҷомеа дар Тоҷикистон иборат аст.

### **Навъварии назариявӣ ва амалии кор дар он зонр мегардад:**

– бори аввал дар илмҳои сиёсии ватани масъалаи таҳқими ҳувияти миллии ҷавонон ба дар даврони Истиқлоли давлатии Тоҷикистон, мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Дар раванди таҳқикот масъалаҳон асосӣ дар алоказамандӣ бо объект ва предмети таҳқикот мавриди омӯзиши ва баррасӣ қарор дода шудаанд, ки онҳоро мушаҳҳасан ба таври зерин инсонӣ додан мумкин аст;

– равишҳои концептуали оид ба падидай ҳувият дар илмҳои иҷтимоӣ ва гуманитарӣ мукоиса ва таҳлил гардианд;

– замина ва омилҳон сиёсӣ-иҷтимоии ташаккули ҳувияти миллӣ ҳамчун тарҳи сиёсӣ муайян ва асоснок карда шуданд;

- сиёсати давлатии ҷавонон дар ташаккул ва таҳқими ҳувияти миллии насли наврасу ҷавони тоҷик арзёбӣ гардид;
- нации Истиқоли давлатни Тоҷикистон дар ташаккул ва таҳқими ҳувияти миллии ҷавонони кишвар мавриди омӯзиш карор гирифт;
- имконияти ҳувияти милли дар хифзи ҷавонони тоҷик аз таъсири идеологиии экстремизми динӣ таҳқиқ шуд.

**Нуктаҳои асосие, ки барои ҳимояи пешниҳод мешаванд дар бандҳон зерин ифода мегарданд:**

1. Асри XXI-ро муҳакқикон барҳак асри иттилоот меноманд. Ин нағидай нав дар ҳаёти инсоният дар натиҷаи ҷаҳониshawӣ ба вучуд омад ва ба мундариҷаи ҳаёти онҳо тағйирот ворид соҳт. Ҳусусан марҳилаи ниҳоии ҷаҳониshawӣ, яъне дар асоси Интернет ташаккули фазои ягони иртиботӣ ба тақдири сиёсӣ ва истиқоли давлатҳои миллӣ таъсири аммо расонида истодааст. Дар натиҷаи интиқоли босуръат ва беназорати иттилооти гуногунмазмун ва фарҳангҳои гуногунмундариҷа дар тамоми дунё, ҳусусан дар муҳити ҷавонон, марҳилаи ташаккули ҳувияти космополитӣ ё ҳуд ҳувияти ба ном фароинсонӣ сурат гирифта истодааст, ки он ба ояндаи давлатҳои миллӣ, фарҳангу забони миллӣ, менталитет ва ҳувияти миллӣ таъсири манғӣ расонида метавонад. Аммо асоси ҳувияти космополитикро боз ҳамон меъёрҳои ҳаёти гарбӣ, фарҳанги амрикӣ ташаккул медиҳанд. Аз ин ҷоҳӣ, ки таваҷҷуҳи олимон дар мамлакатҳои гуногун ба дарку маънидод ва коркарди моделҳои нави ташаккул ва таҳқими ҳувияти миллӣ зиёд шуда истодааст. Муҳакқикон ба ҷунни ҳулоса омадаанд, ки маҳз таҳқими ҳувияти миллӣ метавонад Истиқоли давлатии дилҳоҳ кишвари дунёро ҳифз намояд. Таърихи кишварҳо исбот намуд, ки ҳувияти миллӣ ҷавхари Истиқоли давлатиро ташкил медиҳад ва усури қалидни низоми сиёсии кишварҳои мустақил ба ҳисоб меравад. Азбаски мағҳуми ҳувияти миллӣ ҳамагӣ якчанд даҳсола ба муомилоти илмӣ овардааст, олимони соҳаи гуногун ба он таърифи гуногун медиҳанд. Ба ҳамин хотир ин нағиди имрӯз дар илмҳои ҷомеашиносӣ ва гуманитарӣ бо усули бисёрсоҳавӣ таҳқиқ мегардад. Сарфи назар аз тағовугти таҳлили шароити ташаккул ва самти ҳувияти миллӣ, онро метавон, ҳамчун нуктаи ниҳоӣ дар раванди дарк ва эътироғи як шаҳс ё гурӯҳи иҷтимоӣ аз мансубияти онҳо ба ҷомеаи мушахҳас дар натиҷаи пазируфтани арзишҳо, меъёрҳо, идеалҳои идоракунандай як миллат шарҳ дод.

2. Дар ҳалли масъалаҳои консолидатсияи чомеа тархи (конструкт) хувияти миллӣ омили муҳим ба ҳисоб меравад. Ташаккул ва таҳқими хувияти миллӣ ба самти афзалиятноки фаъолияти давлати муосир ва ҷомеаи шаҳрвандӣ табдил мёбад. Омӯзиши сохтори хувияти миллӣ ҳамчун механизми рушди ҷомеаи муосир дар замини омӯзини ҷунин ҷузъҳо, аз кабили таърихи милли, ҳислат ва менталитети милли, хотираи таъриҳӣ, идеологияи милли, мансубияти фарҳангӣ ва тамаддуни бояд анденида шавад. Гузаштаи таъриҳӣ рисолат ва орзуҳои мардумро ба андозан зиёд муайян мекунад. Огоҳӣ аз хувияти милли, танҳо тавассути ворид шудан ба гузаштаи таъриҳӣ ба даст оварда мешавад ва омили муҳимми муттаҳидсозии ҷомеа мебошад. Истиқлоли сиёсӣ, забони милли, фарҳанг ва иқтисодиёти милли ҷаҳорҷӯбаи хувияти миллии ҳар давлатро ташкил медиҳанд. Дар ташаккул ва таҳқими ҳувияти милли ҳамчун тархи сиёсӣ ҷунин омилҳо ба мисоли сиёсати муваффаки забонӣ, сиёсати мустақили ҳориҷӣ, сиёсати фарҳангӣ, сиёсати иқтисодии давлати милли нақши муассир мебозанд.

3. Ҷавонон як категорияи қалони муайянкунандай аҳолӣ мебошад, ки дар рушди ҷомеа нақши бузург дорад. Ҷавонон ҳамчун объекти манфиатҳои милли-давлатӣ, яке аз омилҳои асосии таъмини рушди давлат ва ҷомеа мебошанд. Ояндан наслҳои афзоянда бояд бо вазифаҳои ҳифз ва рушди қишвар, давомнокии рушди таъриҳӣ ва фарҳангии аҳолӣ ва эҳёи ватан пайванди ногусастани дошта бошанд. Ҷаҳонбинӣ, сифат ва ҳусусиятҳои маънавии ҷавонони тоҷик, ки дар оянда ба идоракунин давлат меоянд, аз сатҳи ҳувият ва ҳудшиносии милли онҳо вобастагии амиқ дорад. Дар навбати ҳуд барои дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ки ҷавҳари ҳувияти миллиро ташкил медиҳад, сиёсати муваффаки ҷавонон накши бориз дорад.

Сиёсати давлатии ҷавонон қисми таркибии сиёсати давлатӣ дар соҳаи рушди иҷтимоию иқтисодӣ, фарҳангӣ ва миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, системаи ҷудонашавандай тадбирҳои иҷтимоию ҳукукӣ, фарҳангӣ, идоракунӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, илмӣ, иттилоотӣ мебошад. Он ҳусусияти қадрӣ дорад, ки ба фароҳам овардани шароити зарурӣ барои ҷавонон барон интиҳоби роҳи зиндагии ҳуд ва иштироки онҳо дар равандҳои демократии Тоҷикистони соҳибиستикол равона карда шудааст.

4. Истиқлоли давлатии Тоҷикистон яке аз омилҳои қалидӣ дар раванди ташаккул ва таҳқими ҳувияти миллии шаҳрвандон, ҳусусан ҷавонони тоҷик ба ҳисоб меравад. Маҳз Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон имконият фароҳам оварад, ки ҳар як шаҳрванд, алалхусусе

чавонон, дар асоси Конституция аз хукуки конституционии худ дар интихоби касбу кор, дастрасӣ ба маориф ва тандурустӣ, истифодали забони миллӣ, конеъ гардонидани талаботҳои маънавии худ, пешбуруди зиндагӣ дар асоси фарҳангу анъанаҳои миллии тоҷикон роҳ пеша намояд. Дар замони муосир доштани Истиқлолияти давлатӣ яке аз руқиҳои асосӣ дониста мешавад, ки бе он ҳеч миллате баҳои худро ҳифз карда наметавонад. Фояи истиқлол ҳамчун яке аз руқиҳои бунёдии озодии инсон дар тамоми давру замонҳо ҷузъи таркибии андена ва ҳувияти миллии мо мебонад. Яке аз ҳусусиятҳои асосии миллати тоҷик доштани ҳисси мустакилӣ ва озодиҳоҳӣ ҳаст ва бокӣ ҳоҳад монд.

5. Дар давраи ҷаҳоннишавӣ таъсири шабакаҳои иҷтимоии Интернет ба корҳои доҳилӣ ва ҳориҷии қишиварҳои соҳибистиклол ба маротиб афзуҷа, аҳолии ин қишиварро ҳусусан чавонон объекти магъзӯй (манипуляция)-и гурӯҳҳои гуногуни таҳрибкори террористӣ мегарданд, ки ин ҳатари ҷиддӣ барои Истиқлоли давлатҳои миллӣ мегардад. Гурӯҳҳои террористӣ бо воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ дар муҳити чавонони поогоҳу бесавод идеологияи экстремизм ва радиқализми динии худро паҳн намуда, онҳоро ба сафҳои худ мекашанд. Таҳқими ҳувияти миллии чавонон, ки насли ояндаи идоракунандай дилҳоҳ давлат мебошанд, барои паҳншавии идеологияҳои таҳрибкор монеаи ҷиддӣ эҷод месозад. Яке аз воситаҳон навини таҳқими ҳувияти миллии чавонони тоҷик, ба назари моғани соҳтаи фазои маҷозӣ, ҳусусан сегменти тоҷикии шабакаҳои иҷтимоӣ бо иттилоот дар боран таърихи Тоҷикистон, асарҳои илмӣ ва адабӣ, дастовардҳои илму фарҳанги тоҷик, дастовардҳои иқтисодиёти қишивари мо аст. Чавононро ҳар ҷой бентар бояд барои эҷодкорӣ ва навоварӣ, идоракуни давлат ҷалб ва ҳавасманӣ намуд, то ин ки онҳо ҳамчун қишири фаъоли ҷомеа масъулиятро барои тақдири қишивар эҳсос намоянд.

**Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот.** Диссертацияи мазкур дар заминай таҳлили адабиёти илмӣ ва омӯзини равишҳои назариявӣ оид ба ҳувияти миллӣ анҷом дода шуда, дар он нисбат ба ҳусусиятҳои ташаккул ва таҳқими ҳувияти миллии чавонон дар давраи Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон ҳуљосаҳои илмӣ асосноки шуда байన гардидаанд. Бинобар ин, таҳқиқоти мазкур, неш аз ҳама, дар шаронти Тоҷикистон барои таҳқиқоти минбаъдаи масоили ҳувияти миллӣ заминай илмию назариявӣ ба шумор меравад. Инчунин, дар асоси таҳлилу таҳқики консенсияҳои илмӣ зарурати коркарди самтҳои нави таҳқими ҳувияти чавонони тоҷик дар замони дигаргунишавии ҷомеа нишон дода шудааст.

ки барои асоснок намудани дурустии стратегияҳои давлатӣ ва сиёсати ҷавонон манфиатовар мебошад.

Хулосаҳои бадастомада ба ҳаллу фасли масъалаҳои алокаманд бо соҳаи сиёсати давлатии ҷавонон мусоидат намуда, ба сифати асоси назариявӣ барои гузаронидани таҳқиқотҳои минбаъдаи илмӣ, инчунин таҳияи сиёсати давлатии фарҳангӣ ва маориф хизмат меқунанд. Маводи кори диссертациониро зимни корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, гузаронидани ҷорабинихои давлатӣ, таҳияи курсҳо, дастурҳои таълимӣ, барномаҳо доир ба фанҳои муассисаҳои таҳсилоти олий, инчунин гузаронидани машгулиятҳо бо доиниҷӯён ва аспирантон истифода бурдан мумкин аст.

Эътидоднокии натиҷаҳои бадастомада ва хулосаҳои муаллиф ба воситаи илмияти диссертатсия, методология ва методҳои истифодашуда, адабиёти илмии истифодашуда ва аз ҷониби муаллиф мустақилона мавриди омӯзиш қарор гирифтани мавзӯи таҳқиқотӣ асоснок карда мешавад.

Муаллиф дар ҳамаи марҳилаҳои таҳқиқот иштирок намуда, натиҷаҳои пажуҳиши ҳудро дар шакли мақолаҳои илмӣ чоп намудааст. Натиҷаҳои асосии диссертатсия дар шаш мақолаи илмӣ ва се маърӯзаи муаллиф чоп гардидаанд.

Мазмуни асосии тадқиқоти диссертационӣ дар мақолаҳои зерини муаллиф баён шудааст:

[1-М]. Муродзода М.М. Нақши ваҳдати миллӣ дар таҳқими ҳуввияти миллии ҷавонон // Ахбори Институти фалсафа, сиёсатиниёсӣ ва ҳуқуки ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳон Ҷумҳурии Тоҷикистон - 2020.-№4. – Сах.171-175. **ISSN 0235-005X**

[2-М]. Муродзода М.М. Истиқлолият кафили ҳуҷбахтии ҷавонон // Паёми Дошиѓоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳон иҷтимоӣ-иктисодӣ ва ҷамъиятӣ. - 2020. - №7. - Сах. 347-351. **ISSN 2413-5151**

[3-М]. Муродзода М.М. Нақши истиқлоли давлатӣ дар таҳқими ватандорӣ ва ҳуввияти миллӣ дар хаёти ҷавонон //Маҷаллаи илмию сиёсии Академияи идоракунни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.- 2020.- №4/2 (49) . - Сах. 294-302. **ISSN 2664-0651(print), ISSN 2709-8567(online)**

[4-М]. Муродзода М.М. Равишҳои концептуалий оид ба таҳниҳи ҳуввият //Ахбори Институти фалсафа, сиёсатиниёсӣ ва ҳуқуки ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳон Ҷумҳурии Тоҷикистон - 2021. -№2. - Сах.166-169. **ISSN 0235-005X**

[5-М]. Муродзода М.М. Тажкими ҳувияти миллӣ ҳамчун абзори сиёсии мӯковимат бар зидди экстремизми динӣ-сиёсӣ/ Хайдаров Р.Ҷ., Собиров Ф.С./Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳукуки ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон - 2021. -№3. – Сах.91-96. **ISSN 0235-005X**

[6-М]. Муродзода М.М. Раванди омӯзиши гузашта дар тарбияи ватандустӣ ва худогоҳии миллии ҷавонон //Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳукуки ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон - 2021. -№4. **ISSN 0235-005X** (дар раванди нашр)

[7-М]. Муродзода М.М. Фазилатҳои сиёсатмадорӣ ва инсондустонан Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат Эмомали Рахмон// Маводи конфронси ҷумҳуриявии илмӣ –амалии “Рушди давлатдории миллӣ дар замони соҳибистиколӣ”, ш.Душанбе,03 сентябри 2021(дар раванди нашр)

[8-М]. Муродзода М.М. Ҳештанишиносӣ ва худогоҳии миллии ҷавонон дар партави сиёсати ҷавонпарваронаи Пешвои миллат // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ – назариявии ДДҲБСТ “Пешвои миллат эҳёгари тамадӯни тоҷикон” ш.Хучанд, 29 октябри 2019.-Хучанд: 2019.- Сах 571-574

[9-М]. Муродзода М.М. Роҳ ва усулҳои мусирӣ мӯковимат бо таҳдиду хатарҳои замони мусир ва пос доштани сулҳу ваҳдат ва истиқолияти саргосарӣ // Конфронси байналмилалӣ илмӣ-амалии “Тажкими ҳамкориҳои бисёрҷониба дар самти мӯковимат бо ҷалби ҷавонон ба ғурӯҳҳои муҳталифи хатарзо”, ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 31 августи 2021(дар раванди нашр)

Дар маҷмӯъ, диссертатсияи Муродзода Муҳсин Муқим «Масоили тажкими ҳувияти миллии ҷавонон дар замони соҳибистиколии Тоҷикистон: ҷанбаи сиёсӣ-иҷтимоӣ» пажӯҳини комилу анҷомёфта мебошад.

Автореферат ба мазмун ва муҳтавои диссертатсия мувоғиқ мебошад.

Истифодаи мавод ва усул, инчунин методологияи тажқиқоти гузаронидашуда ба ихтиесон 23.00.02 - ниҳодҳо, равандҳо ва технологияи сиёсӣ мувоғиқ мебошад. Диссертатсия аз рӯйи натиҷаҳои бадастомада, татбики амалий ва тартиби омодасозӣ ба талаботи Низомномаи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия мувоғиқат мекунад.

Диссертатсияи Муродзода Мухсин Муким «Масоили таҳқими ҳувияти миллни ҷавонон дар замони соҳибистиклолии Тоҷикистон: ҷанбаи сиёсӣ-иҷтимоӣ» ба ҳимоябарои дарёфти унвони илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯи иҳтиноси 23.00.02 - ниҳодҳо, равандҳо ва технологияи сиёсӣ тавсия дода мешавад.

Хулоса дар маҷлиси маҷлиси муштараки шуъбаи сиёсатшиносӣ ва шуъбаи масоилисиёси имуносибатҳои байналмилалии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 23 октябри соли 2023 қабул шудааст.

Дар маҷлис 12 нафар иштирок доштанд.


Натиҷаи овоздигӣ: «тарафдор» - 12 нафар; «муқобиљ» - нест; «бетараф» - нест. Протоколи № 20 аз 20 октябри соли 2023.

Мудири Шуъбаи сиёсатшиносии Институти  
фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи  
ба номи А. Баҳоваддинови Академияи  
миллии илмҳои Тоҷикистон  
Номзади илмҳои сиёсӣ



Муродов С.А.

Котиби ҷаласаи вассеи Шуъбаи сиёсатшиносии  
Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи  
ба номи А. Баҳоваддинови Академияи  
миллии илмҳои Тоҷикистон



Ҳасанова М.М.

Йизои Муродов С.А. ва Ҳасанова М.М. - ро  
тасдиқ мекунам.

Нозари калони Шуъбаи кадрҳои Институти  
фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи  
ба номи А. Баҳоваддинови Академияи  
миллии илмҳои Тоҷикистон



Шоҳедов Ҳ.Н.